

**БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!**



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 23, (323),
12 декабри соли 2018

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru • www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҚРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

КАЪБАИ УМЕДИ МО ХАЛҚ АСТУ БАС!



10-уми декабри соли равон, ки аз таъсисёбии Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон 24 сол пур мешавад, барои кулли аъзо ва чонибдорони ҳизб санаи таърихист.

Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз чаласаҳои ҳизбӣ қайд кардаанд: “Ҳизби мо ҳизби марҳалаи нави бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳизби даврони истиқлолият, ё худ ҳизби зодаи истиқлолият мебошад”.

Дар ҳақиқат Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон ҳамчун ташкилоти ҷамъиятии сиёсӣ бо диду назари нав ба

майдони сиёсат омад ва тавонист худро бо ғояҳои созандаву бунёдкорона ва ватандӯстонаву ватанпарварона ба мардум ба таври арзанда муаррифӣ намояд.

Тавре медонем, самти асосии кори ҳар як ҳизби сиёсиро ғайроти идеологӣ ва мафкурасозӣ ташкил медиҳад ва рисолати ҳизби сиёсӣ низ дар он ифода мегардад, ки то кадом андоза мардумро дар роҳи созандагиву бунёдкорӣ ва пешрафту шукуфой рахнамо мегардад. Идеологияи давлатӣ ва дар маҷмӯъ маънавиёти ҷомеа аз сатҳи идеологияи ҳизбҳои сиёсии он саҳт вобастагӣ дорад. Тавре медонем, то ва баъди ташкилёбии ҲХДТ баъзе ҳизбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон таъсис

ёфтанд, ки кӯшиши асосиашон таҳмил намудани идеологияи беруна ба сари давлату ҷомеаи кишвар буд. Дар оғози солҳои соҳибистиклолӣ касе суол намеод, ки ин идеологияҳое, ки паёпай аз тарафи гурӯҳҳои алоҳида миёни ҷомеа роҳандозӣ гашта истодаанд, обихӯри кадом андеша буда, ҳадафи ниҳони онҳо чист ва ҷомеаро ба кучо мебаранд? Посух ба ин суолро миллати тоҷик дар пайи нооромҳои ҷанги шаҳрвандӣ бо пардохти гарони ҷониву молӣ дарёфт кард.


Бо дарки ин воқеият Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон тарҳи таъсиси ҳизbero роҳандозӣ кард, ки

идеология ва қору пайкори он ба манфиати халқ ва ваҳдату суботи ҷомеа равона гашта бошад. Ҳамин тавр санаи 10.12.1994 Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон таъсис ёфт.

Роҳи тайнамудаи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон ҷиҳати поягузори идеологияи давлатдорӣ миллиӣ дар тӯли ин 24 сол роҳи мушқилу пурпечуб, аммо бошарафона буд. Дар ин муддат ҲХДТ борҳо ҳизби халқ будани худро дар амал собит кард. Собит кард, ки тамоми афкору маънавиёташ аз умқи дили мардум реша гирифта, ғайроти амалиаш ба манфиати халқ равона шудааст. Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби худ “Бист қадами созанда”, ки ба ифтихори 20-солагии ҲХДТ рӯи ҷоп омада буд, иброз доштаанд: “Ҳизби мо табиатан халқӣ ва демократӣ мебошад ва он махсули тафаккури эҷодии халқи фархангофар ва созандаи мост. Мо пойбанди ҳеҷ як идеологияи бегона набудем ва нестем. Мо худ идеологияи ин ҳизбро ба вучуд овардем. Ба хотири мардуми азияткашидамон ин ҳизбро таъсис додем”.

Дар ин суҳанон як ҷаҳон масъулият, самимият ва меҳру муҳаббат нисбати имрӯзу ояндаи халқ эҳсос мешавад. Бале, идеологияи ҲХДТ аз масъулият, самимият ва меҳру муҳаббат таркиб ёфтааст. Идеологияи ҲХДТ идеологияест, ки ҷомеаи дар бухрони маънавӣ ғутаварро ислоҳ намуда, дар рӯҳияи созандагӣ тарбия кард ва давлатро аз ҳоли варшикастагӣ раҳонид. Идеологияест, ки ҳисси худшиносӣ ва гуруру номуси миллиро дар вучуди ҳар як сокини Тоҷикистон бедор кард. Идеологияест, ки дар қалби ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ дони сулҳу дӯстӣ ва ваҳдату ягонагӣ кошт. Идеологияест, ки Тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳибистиклол ва миллати тоҷикро ҳамчун миллати

сах. 2



**НБО «РОҒУН» – НЕРҶИ
ТАВОНОИ МИЛЛАТУ
ДАВЛАТ**

3



**ҲИФЗИ АНЪАНАҲОИ
НИЁКОН МАРОМИ
МОСТ**

4



**АКСИЯИ ҲИЗБӢ
МУШКИЛОТИ МАРДУМРО
ОСОН КАРД**

5



**ҲХДТ ҲИЗБИ
МАСЪУЛИЯТШИНОСУ
ТАҚДИРСОЗ АСТ**

6



**КУРСҲОИ БОЗОМӢЗӢ ДАР
РУШДИ ҒАЙРИИ ҲИЗБИЁН
МУСОИДАТ МЕКУНАД**

8

БАХШИДА БА РЁЗИ ТАЪСИСЁБИИ ҲХДТ

КАЪБАИ УМЕДИ МО ХАЛҚ АСТУ БАС!



Абдулло РАҲМОНЗОДА,
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

сохибтамаддун ба ҷаҳониён муаррифӣ кард. Самараи он таҳкими сулҳу субот, Ваҳдати миллӣ, пешрафти иқтисоду иҷтимоӣ ва торафт беҳтар шудани сатҳи сифати зиндагии мардум мебошад.

Қобили қайд аст, ки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар раванди басо мушкилу мураккаби ҳомӯш кардани оташи ҷанги шаҳрвандӣ, вусъат бахшидани музокироти сулҳ ва таҳкими оромиву суботи ҷомеа нақши босазои худро гузошт. ҲХДТ ба сифати нерӯи муқтадирӣ сиёсии кишвар барои воқеан амалӣ гардидани озодиҳои сиёсӣ иқтисодӣ, аз қабилӣ гуногунандешӣ, бисёрҳизбӣ, озодии суҳан, матбуот ва эътиқод, интиҳоботи шаффофу демократӣ, волияти қонун, иқтисодиёти гуногуншакл, рақобати озоди иқтисодӣ, рушди соҳибқорӣ хурду миёна, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва монанди инҳо ҳамчун ҳадафҳои барномавии худ то имрӯз талош меварзад. Натиҷаи чунин сиёсати созандаи ҳизб аст, ки намоёндагони ҷамаи кишварҳои ҷомеаи ифодаи манфиатҳои онро дар барномаи он менинанд ва онро ҷонибдорӣ мекунад.

Дар самти ташаккули маънавияти ҷавонони кишвар хизматҳои ҳизб бисёрбаҳона ва арзишманданд. Замоне, ки кишварро бӯҳрони маънавия ва ҷавонони минтақаҳои гуногунро ҳисси кинаву нафрат нисбати ҳамдигар фаро гирифта буд, ҲХДТ ташаббуси ташаккул додани афкори умумро ба даст гирифта, баҳри решакардани маҳалчигуви ихтилоф байни ҷавонони минтақаҳои гуногун Тоҷикистон нақши муассир гузошт. Агар ба таври мухтасар қайд намоем, ҲХДТ тахти шиори “Ҳар як ҷавон бояд хуб дарк намояд, ки ӯ фарзанди Тоҷикистон аст ва ягон ғӯшаи Тоҷикистон барояш мулкӣ бегона нест” ваҳдати қомилро миёни ҷавонони кишвар таъмин намуд.

Бояд қайд намоем, ки ҲХДТ дар давоми фаъолияти худ тахти роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо таъки ба истеъдоди азамати давлатсозии миллати тоҷик бисёр қолабҳои ҷомеа, ки дар сиёсати байналмилалӣ то ҳанӯз тағйирнопазир ҳисобида мешаванд, шикаст. Аз ҷумла, агар тибқи назарияҳои илмӣ рисолати як ҳизби сиёсӣ бароварда сохтани ниёзҳои гуруҳи муайяни ҷомеа бошад, пас ҲХДТ ба хоҳири таъмини ваҳдату ҳамдилии халқ ин “қоидаи тиллоӣ”-ро сарфи назар карда, манфиатҳои ҷомеаро ба қуллӣ тахти

ҳимоя қарор додааст.

Имрӯзо дар баробари қорҳои созандагиву бунёдкорӣ, ки асоси фаъолияти ҲХДТ-ро ташкил медиҳанд, инчунин бо назардошти воқеаву таҳаввулоти ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳизб қўшишу ғайрати худро ба самти солим нигоҳ доштани фазои сиёсӣ иҷтимоӣ ва пешгирӣ аз таъсири ақидаҳои манфии равиҳои гуногун ирриҷой ва ифротӣ дар миёни ҷомеа равона кардааст. Дар ин раванд ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва назари воқеӣ ба рӯйдодҳои ҷомеаи кишвар ва ҷаҳон меҳвари асосии фаъолияти ҳизбиёро ташкил медиҳад. Қои ифтихор аст, ки фаълони ҳизб ва умуман ташкилотҳои ҷамаи зинаҳои ҳизбӣ дастовардҳои солҳои охири мамлакат ва моҳияти сиёсати пешгирӣфтаи давлату Ҳукуматро ба оммаи васеи мардум дар сатҳи зарурӣ ва бо касбияту самимияти баланд фаҳмонида истодаанд.

Месазад қайд намоем, ки Тоҷикистони азизи мо тахти сарвари Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сӯи эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дилпуруна пеш меравад ва дар ҷодаи бунёдкориву созандагӣ қадамҳои устувор мегузорад. Сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, сарҷамъиву ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеаи рӯз ба рӯз густариш ёфта, ба шарофати ин раванди нек сатҳи зиндагии мардум торафт баланд мегардад. Воқеан, озодиву ҳамдилии мо ҳамон вақт маъниву моҳияти ҳақиқӣ пайдо мекунад, ки ҳар фарди ҷомеа онро ба ҳубӣ дарк намояд. Ин аст, ки ҲХДТ бо дарназардошти вазъи ҳассосу мураккаби ҷаҳони имрӯза амал карда, ҳамчун нерӯи пешбари ҷомеаи мардумро ба ободониву созандагии Ватан, ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва ҳифзу таҳкими бузургтарин дастовардҳои таърихи навини халқамон – истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ раҳнамоиву сафарбар менамоянд.

Тавре Пешвои миллат, Раиси муазамии ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намудаанд: “Ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор қардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри истиқлолият ва осудагиву ваҳдат расидан аз ҷумлаи арзишҳои мебошанд, ки танҳо ба туфайли онҳо мо метавонем давлати воқеан муқтадирро тавоноро бунёд кунем”.

Ин суҳанони Пешвои миллат мароми мо ҳизбиён дар роҳи ватандӯстиву созандагӣ буда, шиори барномавии ҲХДТ - «Барои ваҳдати миллӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, созандагиву ободонӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии шоидаи мардум!» самти муайяншудаи фаъолияти мост.

Бо ин мақсад, сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон пайваста дар миёни ҷомеа, махсусан, дар деҳаву маҳаллаҳо вохӯрӣ ва ҷорабинҳои сиёсӣ фарҳангӣ ташкил карда, мардумро ба амалисозии самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ, ки пеш аз ҷама ба таҳкими пояҳои Истиқлолияти давлатӣ равона гардидааст, сафарбар карда истодаанд. Саҳми мо дар роҳи таҳкими дастовардҳои солҳои соҳибистиклолӣ ин пеш аз ҷамаи ватандӯстӣ, ҳимояи шаъну шарафи давлат, фаълнокӣ дар қорҳои ҷамъиятӣ, тарбияи дурусти фарзандон, асолатмандӣ, дурӣ аз тақлиду бегонепарастӣ, анҷом додани амалҳои бунёдқорона ва амсоли инҳо мебошад.

Чун суҳан дар бораи нақши аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар таҳкими пояҳои

Истиқлолияти давлатӣ рафт, месазад қайд намоем, ки воқеан, ҲХДТ ҳизби зодаи даврони Истиқлолият мебошад. Ин ҳизб бо ташаббус ва бар пояи ғояҳои созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 10.12.1994 таъсис ёфт. Таъсис ёфтани Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба марҳилаи рост омад, ки миллати ҷафокашидаи тоҷик дар гирдобҳои нобасомониҳо ва фитнаву игвои хангомаҷӯёну бадҳоҳои миллат қарор дошт. Маҳз дар чунин марҳилае, ки ҷомеа ба бӯҳрони амиқӣ идеологӣ дучор гардид, ташкили нерӯи сиёсӣ барои ислоҳи чунин вазъи лозим шуд ва ин нерӯи тавонист бӯҳронҳои идеологӣ ва сиёсиро аз байн бурда, ҷомеаро дар роҳи созандагиву бунёдкорӣ раҳнамо гардад. Яъне Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон зеро роҳбарии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нерӯи солими сиёсӣ табдил ёфта, ҷомеаро муттаҳид кард ва ба ояндаи дурахшон умед бахшид. ҲХДТ ба халқ таъки кард ва бо роҳандозии барномаҳои мукамал тавонист нерӯи тавоноии халқро ба самти ободии Ватан сафарбар намояд. Дуруст аст, ки аз рӯзҳои аввали таъсисёбии ҲХДТ тарғиби ғояҳои сулҳу ваҳдати миллӣ ва таъмини суботи оромиро аз вазифаҳои аввалиндараҷаи худ медонад. Зеро барои халқии Тоҷикистон дар он рӯзҳои вазнин аз ин арзишҳо дида ҷизе муҳимтар набуд ва имрӯз низ бо назардошти фазои мураккаби ҷомеаи ҷаҳонӣ аҳамияти худро гум накардаанд. Ҳатто пойдоии минбаъдаи Истиқлолияти давлатӣ, мавҷудияти миллат ва яқпорчагии кишвар низ аз ин арзишҳо вобастагии амиқ доштанду доранд.

Дар ин замина муваффақияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон аз он иборат аст, ки тавонист чун дигар сохторҳои ҳизб дар ҷамаи манотиқи кишвар халқро атрофи ғояҳои созандагиву бунёдкорӣ муттаҳид созад. Дар маҷмӯъ, дар ин давра сохторҳои ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар се самти муҳим фаъолият карда, ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардиданд. Самти якум, тавре дар боло қайд гардид, ин ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ кишвар аз роҳи ҳифзи манфиатҳои миллӣ буд. ҲХДТ, аз ҷумла сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон бо таъки ба хиради азамати миллати тоҷик дар ин марҳилаи марғу зиндагӣ қомеъ гаштанд, ки муваффақияти беназир аст. Айни замон бо назардошти авзои ноороми сиёсӣ ҷаҳон ва ҳуруҷи гуруҳҳои террористиву экстремистӣ сохторҳои ҳизбии вилоят сатҳи огоҳии ҷомеаро дар баробари ин хатарҳо баланд бардошта, шиддати таъсири ақидаҳои ифротиро миёни ҷомеа ба тадриҷ аз байн бурда истодаанд. Муваффақияти мо дар ин самт аз он иборат аст, ки бо ташкили аксияву ҷорабинҳои, истифодаи васеъ аз васоити ахбори омма, вохӯрии мустақим бо сокинон ва дигар тадбирҳои тавонистем аз ифротӣ шудани ҷомеа ва дубора ба гирдобҳои нобасомониҳои солҳои навадум афтодани Тоҷикистон пешгирӣ намоем. Самти дуюм, ин ташаккули афкори ҷомеа дар роҳи шинохти моҳияти давлатдорӣ миллӣ ба ҳисоб меравад, ки дар ин росто бо тарғиби таърихи кӯҳан, қадриносии аз шахсиятҳои бузургии миллат, эҳёи суннатҳои аҷодӣ ва бедор гаштани ҳисси худшиносии миллӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидем. Вобаста ба ин бо роҳандозии

барномаҳои фароғири сиёсати дохиливу хориҷӣ ва якҷоя бо мардум пура ва босифат иҷро намудани нақшаҳои худ тавонистем ба бовариву эътимоди халқ сазовор гардем, ки ин орзуи тамоми ҳизбҳои сиёсӣ. Самти сеюм, ин сафарбар намудани нерӯи бузургии халқии меҳнатқарини тоҷик ба ободонии Ватан ва ташаккул додани тафаккуру заҳки баланди созандагӣ ба ҳисоб мерафт. Рушди рӯзафзуни Тоҷикистони соҳибистиклол ва вилояти Хатлон гувоҳи муваффақият дар ин самт аст. Дар ин миён аз самтҳои соҳавӣ низ метавон ном бурд, ки дастовардҳои ҲХДТ ва сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон дар ин ҷода беназиранд ва тафсилоти он шоидаи барномаи ҷудогона мебошад.

Истиқлолият дар таърихи давлатдорӣ ва сарнавишти миллати тоҷик қадри қуллӣ ва оғози марҳилаи сифатан нави рушдро ба вуҷуд оварда, дар назди мо иҷрои вазифаи бисёр пурмасъулияти таърихӣ, яъне бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои халқу мамлакат ва эҷоди арқони давлатдорӣ муосирро пеш гузошт. Хушбахтона тахти сиёсати дурандешонаи Пешвои муаззамии миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқии тоҷик аз ӯҳдаи ин вазифаи пурмасъулият, ки дар пасманзари марғу зиндагӣ ба вуҷуд омада буд, сарбаландона баромад. Дар марҳилаи навабатӣ вазифаи аҳли ҷомеа, хусусан, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ аз он иборат аст, ки:

-Манфиатҳои миллиро аз ҷама боло гузошта, ҳисси ифтихор аз давлати соҳибистиклолро бештар намоянд;

-Сиёсати сулҳҷӯёнаву башардӯстонаи давлату ҳукуматро тарғиб карда, дар зехни ҳар як сокини кишвар ҳисси инсондӯстӣ ва доништанӣ аҳамият ва қадру манзалати сулҳу ваҳдатро тарбия намоянд;

-Ҷомеаро аз хатарҳои муосири геополитикӣ аз роҳи таҳлили вазъи имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва тамоюлҳои муносибатҳои байналмилалӣ, бархурди манфиатҳои давлатҳои абарқудрат ва пайдоиши нишонаҳои марҳилаи навини “ҷанги сард” пура огоҳ созанд;

-Амалишавии ташаббусҳои созандаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ тарғиб карда, минбаъд низ дар амалисозии ҳадафҳои олиӣ дар ин самт пешбинишуда ҷаҳду талош намоянд;

-Қўшишҳои давлату ҳукуматро дар мавриди даст ёфтан ба ҳадафҳои стратегӣ ба мардум шарҳ диҳанд;

-Дар ташкили шароити мусоид барои таълиму тарбияи фарзандон дар хона ва баланд бардоштани маърифати хонаводагӣ дар муомилаи муносибат ва рафтору гуфтор саҳмгузор бошанд;

-Ҳисси ифтихор аз ҷашну оинҳои миллиро ташаккул диҳанд ва ғайра.

Биёед барои ободии ин Ватану сарсабзии ин сарзамин софдилони хизмат намоем,

Биёед барои ояндаи дурахшони миллат ба фарҳангу суннатҳои аҷодидиамон арҷ гузорем,

Биёед барои рушди кишвари озоду соҳибистиклоламон нерӯи созандаи худро сафарбар созем.

24-солагии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муборак,
ҳамсафони азиз!

НАҲЗАТИЁНИ ТЕРРОРИСТУ ИФРОТӢ БА ЛАЪНАТИ ХУДО ВА ХАЛҚ ГИРИФТОР ШУДААНД



Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳояшон пайваста кайд мекунамд, ки «Террорист Ватан, забон, наҷод ва дин надорад. Ба муқобили ин бадбахтии ҷаҳонӣ яққоя мубориза бурда, ба ҳамдигар кӯмак расонда, тadbирҳои худро мувофиқ сохтан зарур аст».

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз огози солҳои соҳибистиклолӣ то ин ҷониб ба масъалаҳои мубориза бар зидди экстремизм таҷрибаи калон ба даст овардааст. Зеро солҳои навадум оқибатҳои фоҷиабори терроризму экстремизмро миллати тоҷик дар ҷисму ҷони худ эҳсос карда буд. Тавре меодем, аз нахустин давраҳои рушду тақомул ҷомеа бар зидди ҷинояткорон муборизаи беамон мебарад. Зеро ҷиноят ва ҷинояткорон дар тасаввур ҳамчун амали манфӣ нақш бастааст. Экстремизм раванди ҷонибдорӣ усулҳои ифротӣ, ки аз тарафи ҳизбҳо, созмонҳо, гурӯҳҳои сиёсӣ ва ҳатто аз тарафи баъзе давлатҳо сомон ва дастгирӣ меёбанд, доништа мешавад. Ифротгароӣ изҳори ғайриқонунии ифротии шахсонӣ ҳуқуқӣ ва воқеӣ барои даъвати нооромӣ, дигаргунӣ сохти конституционии давлат, ғасби ҳокимият ва тасарруфи салоҳияти он, ангезонидани наҷодпарастӣ, миллатгароӣ, бадбинӣ иҷтимоӣ, мазҳабӣ ва ба ин монанд амалҳои дигар мегирад. Махсусан, ифротгароии динӣ ғайриқонунии аз нигоҳи динӣ нисбатпазирӣ, ки баъзӣ дигаргун сохтани сохти давлатӣ ё ғасби зӯрваронаи ҳокимият, ҳалалдор сохтани соҳибхитиёрӣ ва тамомияти арзии давлат ва ба ин мақсадҳо ба амал овардани душманию бадбинӣ мебошад.

Ҳамагон огоҳӣ дорем, ки пас аз барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, ки дар раванди он пас аз ҷанге Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) таъсис тода шуд, дар мавсими огози соҳибистиклолият ба сатҳи иҷтимоӣ – иқтисодӣ зиндагии мардум таъсиргуздор гашт. Замони барқарор гардидани давлати ҳуқуқбунёди соҳибистиклол, гузаштан ба шаклҳои нави қонунгузорӣ дар шароитҳои мураккаби ҷамъиятӣ ҷараён мегирифт ва табиист, ки сатҳи ҷинояткорӣ, падидаҳои номатлуб ба тағйирёбии ҳусусият ва сифати он ба низомӣ ҷамъиятӣ, истеҳсолот, тақсими неъматҳои моддӣ, маданият ва иҷтимоиёти ҷомеа таъсир расонид.

Бо сабабҳои маълум гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткор бо қувваҳои сиёсӣ дохил шуда, ғайриқонунии сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва ҳокимияти давлатиро ғалаб гардониди, бо роҳи фишору зӯрварӣ соҳаҳои иқтисодиёт ва арсаи сиёсиро зерӣ назорат мегирифтанд. Ғайр аз ин, дар солҳои даргириҳои муқовимати шаҳрвандӣ миқдори зиёди аслиҳа ба даст гурӯҳҳои ҷинояткор афтод, ки онҳо аз вазъияти басо ноғувори кишвар истифода бурда, бар хилофи соҳти давлатдорӣ нисбат ба аҳолии осоишта ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ҷун таҷовуз, одамқушӣ, роҳзанӣ, ғоратгарӣ, гаравгонгирӣ, ифротгароӣ ва актҳои террористӣ содир менамуданд. Аз рӯи таҳлило, то кунун гаравидани ноёлиғону ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротию террористӣ, таҳсил дар мактабҳои ғайрирасмӣ кишварҳои

исломӣ мушоҳида мешавад. Айни замон ташкилотҳои террористии «Ансоруллоҳ», «Ҳаракати исломии Ўзбекистон», «Ҳизби таҳрир», «Ҷамоати таблиғ», «Ҷамоати даъват», «Салафия», «Толибон» ва «Давлати исломӣ» ноёлиғонро бо ҳар роҳу восита ба сафҳои худ ҷалб намуда, ба давлатҳои бо ном исломӣ мефиристанд. Мисоли ин ташкилоти экстремистии террористии ХНИ буда метавонад. Танҳо дар давоми солҳои 2010-2015 аз ҷониби аъзоёни ХНИТ содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин дар ҷумҳурӣ ба кайд гирифта шудааст, ки аксарияти онҳо ҷиноятҳои дорои ҳусусиятҳои экстремистӣ ва террористӣ, аз ҷумла барангехтани кинаю адовати динӣ, иштирок дар иттиҳодиҳои ҷиноятӣ ва экстремистии террористӣ, даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи зӯрварӣ тағйир додани сохти конституционӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Таърих гувоҳ аст, ки халқи тоҷик аз қадим ҳоҳони сулҳ аст ва ҳаргиз бадиву хунрезиро қабул надорад. Ҳанӯз аз таъсисёбии ҳизби наҳзатиҳо маълум буд, ки ҳамчун ташкилоти террористӣ, лухтаки дасти қадом ҳоҷагонӣ ҳориҷӣ мебошад. Мардум борҳо иддао доштанд, ки ақидаҳои ташкилоти террористии ҳизби мамнуъӣ наҳзатиҳо исломро ниқоб кардаву бо таълимоти мазҳабӣ ҳанафӣ созгор нестанд, зеро аз даъватҳои ТЭТ ХНИТ бӯи хун меояд.

Он солҳо ташкилоти террористии ҳизби наҳзатиҳо ошкор намекард, ки дар ҳориҷа пуштибон доранд ва нақшаҳои ҳоҷагонӣ худро алайҳи халқи тоҷик амалӣ менамуд. Ташкилоти террористии ҳизби наҳзат худро бо ҳар баҳона сафед кардани шуда, аз номи дини поки Ислом баромад мекард.

Мутаассифона, баъзе аз кишварҳои манфиатҳои геополитикии худро пеша карда, аз стандартҳои дугона истифода менамоянд. Аз ҷумла, Ҷумҳурии Ислонии Эрон, ки зерӣ қаноати созмонҳои ба ном байналмилалӣ ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ки ҳадафи аслиашон танҳо ҳимояи мановеи кишвари муассис аст, минбарҳои таблиғоти роҳи иҳтиёри террористоне ҷун Кабирию пайравонашӣ меғуздоранд ва онҳоро маблағгузорӣ мекунамд. Аммо ин гурӯҳҳо ба ҳадафи нопоки худ нахоҳанд расид, зеро мардум ҳақиқати воқеиро дарк намуд ва ғамид, ки ин мутаассибон ҷи нақшаи нопоқеро дар сар доранд. Наҳзатиён лаънаткардаи Худо ва халқ ҳастанд, зеро онҳо барои фиреб додану гумроҳ кардани мардум маҳз аз дини ислом истифода бурданд.

Аз ҷониби идда аз ин ташкилоти ифротгароӣ барои паҳн намудани ақидаҳои экстремистӣ ва террористӣ сайтҳои интернетӣ истифода мешавад, ки дар онҳо баёнҳои, паёмҳои роҳбарият ва ғайроти он ба халқи тоҷик нашр мешавад. Фаромӯш набояд кард, ки барои сомонҳои ифротии наҳзатӣ миллат ва халқу Ватан арзише надоранд. Онҳо аз ин воситаҳо танҳо барои ба ҳадаф расидан сӯистифода мекунамду ҳалос ва кӯшиш мекунамд, ки бо тухмату бухтон давлату миллатро сиёҳ кунанд.

Дар воқеъ, дар замони ҷаҳонишавии манфиатҳо, сӯистифодаи ғаразнок ва ҳадафманди ин зухуроти манфӣ аз ҷониби нерӯҳои гуногуни сиёсӣ афзун мегардад. Рӯ овардани бозингаронӣ майдони сиёсӣ олам ба ин амали мудҳиш ва зишт ҳамчун воситаи расидан ба мақсадҳои нопоқ дар шаклҳои гуногун сурат мегирад. Ҳодисаҳои тавлиди Толибон дар Афғонистон, нерӯҳои муқобили режими давлатдорӣ Асад дар Сурия ва ниҳоят пайдоиши давлати исломӣ дар миёни кишварҳои Ироқу Сурия гувоҳи гуфтаҳои болост.

Хулоса аз ҳадафҳои нопоқу разилонаи ТЭТ ХНИ ва Гурӯҳи 24 бояд ҳамеша огоҳ бошему хушёриву зиракии сиёсиро аз даст навода, ба суҳанҳои маслиҳатомези Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъя намоем, ки ҳақиқатнигарона таъкид намуянд: «Мо бояд ҳамеша дар назар дошта бошем, ки терроризм ва террористро ба худӣ ва бегона, ашаддӣ ва ислоҳгаро ё хубу бад ҷудо кардан мумкин нест».

БАҲОДУРЗОДА АБДУҶАББОР САТТОР
– узви Қумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлон, раиси ноҳияи А. Ҷомӣ

НБО «Роғун» – таъмини истиклолияти энергетикӣ кишвар, нури саодат дар ҳар хонадон, шӯълаи умеду орзуи ҳар сокини сарзамин...

НБО «Роғун» – ягонагии муттаҳидии халқу давлат, нағну номусли миллат, эҳсоси худшиносӣ, ифтихори ватандорӣ, ба зинаҳои олии тараккиёт расидани мамлакат, болоравии нуфузи кишвар дар сатҳи байналмилалӣ...

НБО «Роғун» – арҷ гузоштан ба муқаддасоти давлат, таъмини зиндагии шоистаи мардум, муҳаббату садоқат ба Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистони азизро бештар аз ҷон дар қалб парвардан...

НБО «Роғун» – рамзи ҷасорату матонати миллат баҳри ба ҳадафҳои неки созанда расидан, дурахши иқболи миллат, дар китоби зарваракӣ таърихи кишвар қушода шудани боз як сафҳаи нави тиллоӣ...

Суханони ҷасоратбахшу рӯҳнавози Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки гуфтаанд: “Мо аз дили қўҳ бо ноҳунҳоямон роҳ қушода Роғун месозем!” роҳнамоии миллат баҳри шуқуфҳои орзуҳои деринтизор, баҳри ояндаи тиллоии мардуми

НБО «РОҒУН» – НЕРҶИ ТАВОНОИ МИЛЛАТУ ДАВЛАТ

меҳнатқарину сарбаланди Тоҷикистон, рушди иқтисодиёти кишвар шӯрӯ аз имрӯз барои садсолаҳо мебошад. Мо Роғун бунёд карда, на фақат худамонро аз мушкilotи норасони барқ раҳо мебахшем, балки ба мардуми минтақа ва ҳориҷ аз он барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза интиқол медиҳем. Ин қаророти воридоти маблағ ва аз ин ҳисоб ғанигардонии ҳазинаи кишвар, болоравии сатҳи рӯзгори мардум, таъмини қойҳои нави қорӣ, эътиמודу боварии сокинони мамлакат ба фардои неки зиндагии шоиста мебошад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббускор ва қаҳрамони қорзори НБО «Роғун» мебошад. Ба ёд орем, ки соли 2010 Президенти мамлакат аз соҳибқорон ва ҳар фарди ватандӯсти кишвар саҳмгузори будан дар бунёди Роғунро даъват намуда буд ва ё ҷи тавр Мурочиғномаи дилсӯзонаи Пешвои миллат аз 13 январи соли 2017 бобати сарфарораи истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривактии ҳақиқи истифодашуда аз ҷониби мардуми кишвар, минҷумла сокинони ноҳияи Дӯстӣ, бо як рӯҳбаландии бузург пазируфта ва дастгирии ҳамаҷафа ёфта буд. Ин гувоҳи эътиמודу боварии бепоёни мардуми кишвар ба Сарвари хирадпешаи худ мебошад.

Бояд таъққур дод, ки мавқеи ҷуғрофии сохтани НБО «Роғун» ҳанӯз соли 1931, замони шӯравӣ, муайян гардида, сохтмони он соли 1976 огоз ёфта буд. Мутаассифона, ин иштиоти муҳташам бо ҳар гуна сабабҳо пурра сохта на шуда, нимқора монд. Болоқорӣ, бинобар ба ҳоли худ гузошта шудани замони нооромии ҳароб гардид. Дар даврони истиклолият маҳз ҷашмони тезбин, андешаҳои дурпарвоз ва хиради волои Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис гардид, ки НБО «Роғун» иштиоти бузургии аср эълон шуда, аз нав созиш шӯрӯ ёбад. НБО «Роғун» тибқи лоиҳа аз 6 агрегат бо сарбанди баландиаш 335 метр таркиб меёбад, ки тавонони онҳо дар маҷмӯъ 3600 мегаватт қувваи барқро ташкил медиҳанд. Сарбанди НБО «Роғун» бо ҷунин баландӣ ва бо ҷунин садди заминӣ (ғилӣ ва сангӣ) дар ҷаҳон беназир ва дар Осиёи Марказӣ азимтарин нерӯгоҳ ҳоҳад шуд. Ба ин васила кишвари мо ба қалонтарин бозори нерӯи барқи Осиёи Марказӣ табиқӣ ёфта, моро ояндаи дурахшон дар пеш интизор аст.

Санаи 16 ноябр, дар Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода додани агрегати якуми ин иштиоти аср бо иқтидори 600 мегаватт қувваи барқ воқеаи бузургии таърихист ба рои давлату миллат, ки мо аз он ифтихори бузург дорем. Дар зимн, бояд иброз дошт, ки то мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани агрегати якуми НБО-и Роғун бобати ба истиклолияти энергетикӣ соҳиб шудан дар кишварамон як қатор қорҳои бузург анҷом дода шуданд, ки онҳоро метавон омилҳои мусоидаткунанда номид. Барои ба ин ҳадафи тақдирсоз расидан ақҷанд омилҳои мусоидаткунанда, ки аз пешниҳод, ташаббус ва ҷаҳду талошҳои Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирифтанд, қорғар шуданд. Ҷунончи: бунёди хати интиқоли барқи 500 киловольти «Ҷануб-Шимол», таҷдиду аз нав созиши иқтидорҳои мавҷудани соҳаи энергетика ва бо ин васила ба вучуд омадани низомӣ ягонаи энергетикӣ мамлакат, ба ғайриқонунии огоз кардани дастгоҳи тақсимкунандаи элегазии 500 киловольт дар нерӯгоҳи барқи обии Норақ, огози таъбиқи лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи КАС-СА-1000, огози лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд...

Ба хотири арҷ гузоштан ба садоқату муҳаббати бепоёни мардуми кишвар ба Пешвои худ ва хизматҳои шоёни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳар дақиқаи соати умри азизи ҳешро барои рушду шуқуфҳои Тоҷикистони азиз ва хушбахтии халқи маҳбӯбаш сарф менамояд, 14 майи соли 2016 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои ид” аз ҷониби парламенти кишвар қабул гардид ва мувофиқи он ҳамасола дар



кишварамон 16 ноябр ҳамчун Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шуққҳманд таҷлил мешавад.

Қорнамонҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сафаҳои таърихи миллат бемисл аст. Бо ҷонталошиҳои ин Қаҳрамони миллат оташи ҷанги шаҳрвандӣ ҳомӯш, сулҳи сартосарии тоҷикон имзо гардид, барои пешгирии қахтию гуруснагии оммавӣ 75 ҳазор гектар замин ба халқ дода шуд, ҳама гуна ҳодиса ва зухуроти номатлуби ҳаробқорӣ, ҷиноятю ҷиноятқорӣ ва қонуншиканӣ, кину қасос қатъ ёфта, волояти қонун тантана кард, руқнҳои давлатдорӣ пурра ба ғайриқандӣ даромад, Робитаҳои дипломатӣ ва ҳамқорихи судманд бо ақсар давлатҳои сайёра ба роҳ монда шуд, Тоҷикистон бо ҷаҳор пешниҳодҳои ба манфиати халқи сайёра ниғаронидашудаи Сарвари худ Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давлати ташаббусқору созанда эътибори ҷаҳонӣ пайдо кард, аъзои дахҳо ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ гардид, дар дохили мамлакат дар ҳамаи соҳаҳои ҳоҷагии халқ ислоҳот ба роҳ монда шуд, бо даъвати Роҳбари давлат мардум барои расидан ба се ҳадафи стратегӣ-баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, расидан ба истиклолияти пурраи энергетикӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ қамари ҳиммат баста, ба он қадар дастовардҳои беназире соҳиб гардид, ки тӯли ҳафтод соли шӯравӣ афсона менамуд.

Тақя бо рӯҳияи замон, падидаҳои ҳаёти нав ва раванди ҷаҳонишавӣ маҳз бо ташаббусҳои неку ояндасози Пешвои миллат ҷунин қонунҳои миллӣ қабул карда шуд: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодиҳои динӣ». Ин санадҳои дар рӯҳияи давр қабулкардаи давлатамон имрӯз мавриди омӯзиш ва баҳрабардорӣ дигар кишварҳо қарор ёфтааст, ки ин ифтихору сарбаландии ҳар яки мост.

Ҷиҳати аз мушкilotи роҳҳо баровардани мардум нақбҳои “Истиклол”, “Шаршар” ва “Шахристон” бунёд ёфтанд, роҳу пулҳо, гузаргоҳҳои манотикӣ кишвар ба таври пурра таҷдид гардиданд.

Яке аз падидаҳои дигари хушҳолкунандаи ояндадор ин бо шароитҳои хуби зиндагӣ фаро гирифтани мардум ва дуруст ба роҳ мондани ғайриқонунии хизматрасонии тандурустӣ мебошад. Маҳз аз натиҷаи ҳаҷин ғамқорихи дарозумрии миёнаи шаҳрвандон ба 73.5 сол расид. Ҳисоби миёнаи дарозумрӣ дар Тоҷикистон то соли 2030 80 солро ташкил ҳоҳад дод.

Бо шарофати дастгириҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ноҳияи Дӯстӣ дар даврони истиклолият рушд ёфт, симои худро ба қуллӣ тағйир дод, сатҳи зиндагии мардум бамаротиб бештар хубтар гардид. Фақат тайи ҷанд соли охир биноҳои хуштарху зебои маъмурии нозироти андоз, раёсати молия, суғурта, ҳифзи иҷтимоӣ, инчунин бо ҳимматбаландии соҳибқорон меҳмонхона, мағозаҳои ҳусусӣ... бунёд, роҳу қўпруқҳо таъмиру тармим гардиданд. Ҷунин созандагии бунёдқорӣ оянда ҳам идома меёбад.

Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи бунёди давлати воқеан демократӣ, ҳуқуқбунёд, ягона ва дунявӣ устуворона қадам мезанад. Ин кишвари офтобии биҳиштқосоро фатҳи қулҳоҳои аз ин ҳам баландтар дар пеш аст. Он рӯз дур нест, ки Тоҷикистон дар қатори кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон мавқеи устувор ёбад.

САИДЗОДА НУРМУҲАММАД ХОЛ
– узви Қумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлон, раиси ноҳияи Дӯстӣ

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ

СОКИНОН АЗ СОЛГАРДИ ҲХДТ ИСТИҚБОЛ КАРДАНД



Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фархор дар деҳаи Афардӣ 2 ва 3-и ҷамоати деҳоти Дехконарики ноҳия бахшида ба Рӯзи таъсисёбии ҲХДТ чорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ доир гардид.

Чорабинӣ бо сухани ифтихори мудири шӯъбаи таълимот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Раҳмонов

Далер оғоз гардида, вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳия Бӯриева Адолат сокинонро ба муносибати ин рӯзи фароҳахш табрику муборакбод намуд. Сипас, муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Шаҳбози Искандар дар назди сокинон баромад карда, атрофи аҳмияти таъсиси ҲХДТ ибрози ақида намуд. Ҳамчунин, аз сокинон

даъват ба амал овард, ки ба илмомӯзӣ рӯ биоранд ва ҷавонорро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳештаншиносӣ, ҳурмату эҳтром таълиму тарбия намоянд.

Дар рафти чорабинӣ аз намоиши хунароҳои мардумии ба маърази тамошо гузоштаи хунарамандони деҳа, дидан карда шуда ба хунару истеъдоди ҷирадастон баҳои баланд дода шуд.

Ёдовар мешавем, ки ба ифтихори ин рӯз зиёда аз 200 нафар сокинони деҳа дар тан либосҳои миллии ҷамъ омада, зери навои музикарии бодидарӯҳӣ рақсу бозӣ карданд.

н.ФАРХОР

ХУНАР ТАМАДДУНҲОРО БА ҲАМ МЕПАЙВАНДАД

Дар доираи чадвали баргузори вохӯриву мулоқот дар корхона, муассиса, ташкилот ва деҳаҳо маҳаллаҳои ноҳияи Хуросон бо иштироки кормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Хуросон дар маҳаллаи ба номи Мирзо Турсунзодаи ҷамоати деҳоти Фаҳробод бо аъзо ва ҷонибдорони ҳизб оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ ва Соли тақвияти робита бо маҳал вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ масъулин дар бораи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ,



Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ, моҳияти Ақсия тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» андешаронӣ карда, ҳамагонро дар партави Ақсияи ҳизбӣ барои анҷоми корҳои созандагиву бунёдкорӣ, ҷамъбасти самараноки Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ хидоят карданд.

Дар идомаи вохӯрӣ иштирокчиён дар намоиши хунароҳои мардумӣ бо руҳи баланди идона иштирок намуда, шукргузори хешро аз сиёсати хирадамандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуданд.

н.ХУРОСОН

ЗАНОН НЕРҶИ БУЗУРГИ СОЗАНДА ВА ТАРБИЯТГАРИ НАСЛИ ВАТАНДҶСТ ҲАСТАНД



Бо иштироки мудири шӯъбаи кор бо ҷавонон ва занони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон Муродова Марҷона бо занону духтарони ташкилоти ибтидоии деҳаи «Турко»-и ҷамоати деҳоти Балҷувон оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, озмунҳои ҳизбӣ ва Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ вохӯрӣ доир гардид.

Зимнан Марҷона Муродова озмунҳои ҳизбӣ бо номҳои «Бехтарин муаррификунандаи мавзёҳои сайёҳӣ», «Тарроҳи бехтарин», «Наққоши бехтарин» ва

«Бехтарин доиркунандаи чорабинӣ дар сатҳи маҳал», ки ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ роҳандозӣ карда шудааст, андешаронӣ намуда, хунарамандони бехтаринро барои иштирок дар озмунҳои мазкур даъват кард.

Инчунин, мавсуф дар идомаи суҳбат оид ба пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, тарғиби либоси миллии, эҳёи хунароҳои мардумӣ, рӯ овардан ба фарҳанги пурғановати хеш ва тарбияи дурусти ҷавонону

наврасон ҳарф зада, кайд кард, ки мавриди зикр аст дар ҷомеаи имрӯза саҳми занон хело бузург аст. Аз ин рӯ тарбияи насли солим, бунёдкору созанда, ватандӯсту меҳанпараст, ки дар ин замина вазифаи занмодар хело муҳим арзёбӣ гардидааст, бояд дар ин росте занону модарон саҳми босазои худро гузорем. Чунки, ба ҳамагон маълум аст оянда давлат ва миллат ба насли ҷавон ҳоҳад монд.

Дар ҳақиқат занон дар ҷомеаи нигини пурҷилои давлат ва нерӯи бузургро ташкил медиҳанд. Пас мо бонувон нерӯе мебошем, ки созандаву бунёдкор, тарбиятгар, ҳалиму меҳрубон, бонув хунаро, саҳмгузори дар ҷомеаи имрӯзу фардои ба-шар бошему садсолаҳо ба давлату миллат хизмат намоем.

н.БАЛҶУВОН

ҶОМЕАИ СОЛИМ ПОЯИ УСТУВОРИ ДАВЛАТ АСТ!

Тибқи нақшаи кории Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт бо кормандони Маркази назорати давлатии санитарӣ-эпидемиологии шаҳри Леваконт хониши сиёсӣ баргузор гардид.

Сухани ифтихоро мудири шӯъбаи ташкилӣ ва баҳисобирии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт Шахло Шомудинова оғоз карда, дар назди ҷамъомадангон оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, му-



бориза бар зидди коррупсия андешаронӣ намуда.

Дар фарҷоми суҳан Шахло Шомудинова ҳозиринро бо Рӯзи таъсисёбии ҲХДТ табрику муборакбод гуфта, ба онҳо хушиҳои рӯзгор ва дар фа-

ъолиятшон комёбиҳо таъминно намуд.

Сипас, ҳозирин барои баргузори чунин як вохӯрии судманд изҳорӣ қаноатмандӣ карданд.

н.ЛЕВАКАНТ



ҲИФЗИ АНЪАНАҲОИ НИЁКОН МАРОМИ МОСТ

Дар кӯчаи ба номи Алишер Навоии ҷамоати шаҳраки Хулбук бо иштироки кормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Восеъ намоиши хунароҳои мардумӣ баргузор гардид.

Дар рафти чорабинӣ раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Восеъ Сафарова Ҳафиза оид ба самтҳои афзалиятно-

ки фаъолияти ҳизбӣ, саҳм гузоштан дар ободонии маҳалли худ, тарбияи намуни ҷавонон дар руҳияи ҳештаншиносӣ ва риояи қонунҳои миллии суҳанронӣ намуд.

Ҳамзамон, дар ин раънд мавсуф дар бораи 24-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, хизматҳои бе-назири Пешвои миллат, Раиси муаззамии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли 27 соли соҳибистиқлолии кишвар ва Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ ибрози ақида карда, иштирокдоронро барои амал татбиқ намудани Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони

«Якҷоя ҳал мекунем!», ки ба неқӯаҳволии мардум ва ободии кишвари азиза-мон равона карда шудааст, хидоят намуданд.

Ногофта намонад, ки дар чорабинӣ занону бонувони хунараманд маҳсули дастии хешро, аз кабили таомҳои миллии, қуроқдӯзиву чакандӯзӣ, зардӯзӣ ва амсоли онҳоро ба маърази тамошо гузоштанд.

н.ВОСЕЪ

ШАҲРВАНДОН ПУШТИБОНИ СИЁСАТИ ВАТАНДҶСТОНАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТАНД



Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва намояндагии ТҶҚ «Созандагони Ватан» дар ноҳияи Шамсиддин Шохин роҳпаймои бахшида ба Рӯзи Иҷлосияи таърихӣ тақдирсози Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба фаъолият оғоз намудани ҷарҳаи аввали НБО «Роғун» баргузор карда шуд.

Аъзои намояндагии ТҶҚ «Созандагони Ватан» фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кормандони Кумитаи иҷроия бо парчамҳои давлативу ҳизбӣ, шиорҳои оғоз ва ақсои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии, Пешвои миллат, Раиси муаззамии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кӯчаҳои шаҳрак баромада, шаҳрвандонро ба ҷашнҳои бузург шодбош гуфтанд ва ҷонибдорони хешро аз сиёсати пешгирӣ-рифтаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон исбот намуданд.

Роҳпаймоӣ дар қисми низоми 0308 –и Қушунҳои сарҳадии дар маркази ноҳия воқеъгардида бо шиносии ихтиёриёну ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва аъзои намояндагии ТҶҚ «Созандагони Ватан»-и ноҳия бо афсарону аскарони қисми низомии болозир ба анҷом расид.

н.Ш.ШОҲИН

НАҚШИ ЗАНОН ДАР ЭҲЁИ ХУНАРОҲОИ МАРДУМӢ ЗИЁД БА ЧАШМ МЕРАСАД



Бо иштироки Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хураб дар ташкилоти ибтидоии «Бахши фарҳанг»-и ноҳия бо иштироки ҷавонону наврасон ва кормандони таш-

килоти мазкур маҳфили илмӣ-фарҳангӣ дар мавзӯи «Нақши ҷавондухтарон дар амалигардонии Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ» баргузор гардид.

Раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии

Тоҷикистон дар ноҳияи Алиева Сураё чорабиниҳои мазкурро ифтихор намуда, кайд кард, ки баргузори чунин чорабиниҳо дар тарбияи насли ҷавон нақши калидӣ дошта, ҷавондухтаронро дар рӯҳияи ҳештаншиносӣ, ҳудодоҳӣ, маърифатдӯстиву масъулиятшиносӣ тарбия менамояд.

Аз ҷониби ҷавондухтарон доир ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ барномаи рангин ва маҳсули бо дастони худ омода намудашонро пешкаши ҳозирин гардониданд.

н.Н.ХУСРАВ

Тибқи нақша-чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии ҷамоати деҳоти «Себистон» хониши сиёсӣ оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ баргузор гардид.

САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ФАЪОЛИЯТИ ҲИЗБӢ МИЁНИ СОКИНОН БАРАСӢ ГАРДИДАНД

Дар чорабиниҳои мазкур атрофи дастовардҳои Истиқлолияти давлатӣ, заминаи таҷрибаи таърихӣ дар роҳи расидан ба дастовардҳои бузургӣ давлатдорӣ, татбиқи

сифатноки барномаҳои давлатии соҳавӣ, риояи қонунҳои миллии, тарғиби фарҳангу суннатҳои миллии, саҳмгузори дар корҳои ободиву созандагӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд ва сазовор истиқбол намудани 30-со-

лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирӣ аз бемориҳои сил, ВНО/БПНМ ва дигар бемориҳои сироятӣ суҳанронӣ намуданд.

н.ДАНҒАРА



АКСИЯИ ҲИЗБӢ МУШКИЛОТИ МАРДУМО ОСОН КАРД



Ба истиқболи арзандаи чашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қорҳои созандагиро бунёдқорӣ ва дигар амалҳои хайр дар ноҳияи Темуралик вусъати тоза дорад.

Хусусан, ҷиҳати дар амал татбиқ намудани Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбии тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» амали нек-

бинона ба анҷом расонида шуд. Солҳои зиёд буд, ки мардуми деҳаи Булақдашти ҷамоати деҳоти ба номи Саидмӯмин Раҳимов барои ворид гаштан ба дохили деҳа аз набудани купрук мушкилоти зиёд доштанд. Хушбахтона, бо пешниҳод ва ташаббуси ҳизбиёни деҳа тасмим гирифта шуд, ки купрукро ба таври ҳашари дастаҷамъона бунёд намо-янд.

Ба муносибати ба истифода додани купруки

гузаргоҳи деҳаи Булақдашт, ҷамъомади тантанавӣ бо иштироки узви Раёсати Кумитаи иҷроияи вилояти ва ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, раиси ноҳия Аслзода Эмомиддин Мухриддин, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия Рачабзода Маҳмадсаид, роҳбари гурӯҳи қорӣ ва дигар шахсони даъватӣ баргузор шуд. Сокинони деҳаро ба ин рӯзи хурсандӣ масъулин муборакбод гуфта, ин амали неки ватандӯстонаи онҳоро дастгирӣ карданд.

Мавриди зикр аст, ки дар ин қорӣ хайр дигар задоғони деҳа, ки берун аз ноҳия қору фаъолият доранд, саҳми арзандаи худро гузоштаанд.

н.ТЕМУРАЛИК

НИЁЗМАНДОН ЗЕРИ ҒАМҲОҶӢ ВА ТАВАҶҶУҶӢ ҲХДТ ҚАРОР ДОРАНД!

Ҳамасола 3-юми декабр дар ҷаҳон Рӯзи байналмилалии маънобон таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат қормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия аз маркази хизматрасонии иҷтимоии қӯдакони имқонияташон маҳдуд, ки дар ноҳия мавҷуд аст дида намуданд. Қормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия аз бӯду боши қӯдакони имқонияташон маҳдуд шинос шӯда,



бо онҳо ҳамсухбат шӯданд. Бояд қайд қард, ки дар муассисаи мазкур қӯдакони имқонияташон маҳдуд аз минтақаи Қӯлоб қалб шӯда,

ба онҳо бехтарин мутахассисони соҳаи тибб ва ҳамшираҳои шафқат дар давоми 21-рӯз ёрии тиббӣ мерасонанд.

н.ҲАМАДОНӢ

МАРУДМИ ДЕҲОТ ДАР РУШДИ ХОҶАГИДОРИЮ КИШОВАРЗӢ САҲМИ НАЗАРРАС ДОРАНД



Воҳӯрии навбатии қормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Мӯъминобод бо соқинони деҳаи Фӯрзоба баргузор қардид.

Нахуст раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб Салоҳиддин Рачабзода соқиноро бо Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош гуф-

та, доир ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон «ҳамчун ҳизби пешоҳанги қомеа, тарғиби урфу анъанаҳои неки ниёзон, расида ба қадри ғамхориҳои пайвастаи Пешвои миллат дар оромии кишвар, рушду пешрафти Ватан, Ваҳдати миллий, дастовардҳои даврони соҳибистиклолӣ ва ба

қор шурӯъ намудани НОБ-и Роғун андешаронӣ намӯда, соқиноро ба сарфаю сариштакорона истифода бурдан аз қувваи барқ, пардохти саривактии маблағи он, рушди қорҳои хоҷагидорӣ кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ, ки аз суҳанронҳои Роҳбари давлат дар ноҳияи Данғара санаи 05 ноябри соли равон баромеянд, даъват намӯд.

Дар охир дар деҳаи мазкур ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ таъсис дода шӯда, раиси он Қаримов Сайфулло узви фаъоли Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон интиҳоб қардид.

н.МӯЪМИНОБОД

МАШВАРАТ ИДРОКУ ХУШӢӢРӢ ДИҲАД!

Воҳӯрии навбатии қормандони масъули КИ Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Қалолиддини Балхӣ дар Ташкилоти ибтидоии «Пахтаарал»-и ҷамоати деҳоти Узунӣ ноҳия, бо иштироки Алиев Зафармӯдири шӯъбаи таблиғот иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Қалолиддини Балхӣ баргузор қардид.

Дар воҳӯрӣ омӯзгорон ва қормандони муассисаи таълимии №30 иштирок на-



мӯданд. Дар он Асоев Хизриддин, оид ба сатҳи до-ниш ва таълиму тарбия дар муассисаи номбурда, ташвику тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирии шомилшавии қавонон ва наврасон ба ташкилоту қараёнҳои экстремистӣ ва террористӣ дида баромада шӯда, дар мавзӯҳои муҳими рӯз

сухбати пурмазмун оро-станд ва дар анҷом ба 14 нафар аъзои нав билетҳои ҳизбӣ супорида шӯд. Супоридани билетҳои ҳизбӣ дар фароварди воҳӯрӣ барои аъзоёни навақун ба сафи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон шомилқардида хотирмон бӯд.

н.Қ.БАЛҲӢ

ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ



МОДАРИ ТОҶИК ЭҲӢКУНАНДАИ ХУНАРҲОӢ МИЛЛӢ

Бо мақсади амалигар-донии дастуру супориш ва ҳидоятҳои хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси му-аззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки соли 2018-ро ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон намӯда-аст, дар деҳаи Гулафшони қамоати деҳоти Қорғул қор-рабини фарҳангӣ баргузор қардид.

Дар қорабини маз-

қур аз қониби и.в.муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Солиҳов Маҳмадрасул ва қорманди Маркази пешгирӣ ва му-бориза бар зидди ВНМО (СПИД) роҷеъ ба эълон қардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ, иш-тироки фаъолон дар бар-гузори қорҳои таблиғоти амалии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, саҳм доштан дар ободо-нию созандагии маҳал, ри-ояи қонунҳои миллий, тар-

бияи дурусти фарзандон, эҳтироми шавҳар ва қалон-сол, пешгирии бемориҳои сироятӣ, даъвати навбатии қавонон ба хизмати қарбӣ суҳбатҳои муфид намӯданд.

Занону бонувони хунарманду қирадасти

деҳаи мазкур аз сиёса-ти пешгирӣфтаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бобати эълони Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ ва аз нав эҳ қардани хунарҳои қадима хушнӯду сарфа-роз бӯда, бо як ҳавасмандӣ хунарҳои ҳешро тақвият медиҳанд.

Дар қорабини занону бонувон хунарҳои дастии ҳешро ба маърази томошо гузошта, аз қониби намоян-дагон ба хушнӯди пазируф-та шӯданд.

н.ЁВОН

ХУНАРҲОӢ МАРДУМӢ БО АВҶИ БАЛАНД ЭҲӢ ҒАШТА ИСТОДААНД

Дар деҳаи Пешқадам-2-и қамоати деҳоти Намӯнаи ноҳияи Панҷ баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ намоиши ниғораҳои хунармандон доир шӯд.

Дар қорабини мазкур занону бонувони маҳал хунарҳои дастии худро ба намоиш гузошта бӯданд. Дар рафти қорабини муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Носиров Ёғибек ба суҳан баромада, иброс намӯд, ки ба хотири боло бурдани сатҳу сифати зиндагии соқинони киш-вар соли 2018 дар мамла-кат Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон қарда шӯд. Дар воқеъ, соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шугл фаро ги-рифтани аҳолии қобили меҳнат бӯда, он бо василаи муаррификунандаи ола-ми набототи ҳайвонот ва қойҳои таърихии кишвари зебоямон қардида, қоричиён бо кишвари биҳиштоси



Тоҷикистон шинос меша-ванд. Дар ин асно хунарҳои мардумӣ низ рӯ ба рушд ниҳода, ба таври муассир бо навғониҳо эҳ қардида исто-даанд.

Баъдан, мавсуф зим-ни суҳанронӣ ба ҳифзи қавонон аз паёомадҳои ҳатаровари асри 21-терро-ризму экстремизм иброси андеша намӯда, аз иштирок-дорон даъват ба амал овард, ки ҳама саъю талош бар он намоянд, ки мафқураи қавонон бо фикру ақидаи аъзои гурӯҳҳои ноҳалафи наҳзатӣ, ки мақсадашон но-ором қардани ваъзи кишвар мебошад, олуда нашавад.

Қавонорно танҳо дар роҳи созандигиро бунёдқорӣ раҳнамо шаванд.

Дар идомии қорабини занони маҳал ин иқдоми неку ояндасози Пеш-вои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро қиҳати эҳи хунарҳои мардумӣ ҳамақониба дастгирӣ қар-да, барои ба таври муассир аз нав эҳ шӯдани хунарҳои мардумӣ андешаронӣ на-мӯданд.

Қорабини бо барномаи фарҳангии қавонони маҳал, ки намоиши саҳнақаҳои тарбиявӣ бӯд, қамъбаст қардид.

н.ПАНҶ

СОҚИНОН ФИТНАҲОӢ НАҲЗАТИЁНИ ХОӢНРО МАҲҚУМ ҚАРДАНД



Дар суҳбате, ки оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар деҳаи Қуқураки қамоати деҳоти Қомбаҳт гузаро-нида шӯд, қормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия Саидқалол Сатто-ров, Қамолиддин Қаюмов ва вақили Мақлиси вақилони халқи ноҳия Б.Нуралӣев, қормандони Маркази ВНМО дар ноҳия М.Мирзоева ва С.Қаюмова иштирок намӯданд.

Дар назди қозирин му-дири шӯъбаи таблиғот, ит-тилоот ва матбуоти Куми-таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия Саидқалол Сат-торов, қорманди ВНМО М. Мирзоева оид ба самтҳои

афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ баромад қарданд.

Баъдан Саидқалол Сат-торов дар баромадаш дар бораи истифодаи сарфа-қоронаи нерӯи барқ, ҳа-тари терроризм, пешгирӣ аз нашъамандӣ, шомил-шавии қавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ, моҳияти хизмат дар сафҳои Артиши миллий ва риояи та-лаботи қонунҳои миллий бо овардани мисолҳо аз ҳаёти қаррӯза суҳан ронд.

Дар идома М.Мирзоева вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ, ала-л-хусус бемории ВНМО (СПИД), роҳҳои гузариш ва пешгирӣ аз ин вабои аср қарф зад. Вақили Мақлиси вақилони халқи ноҳия Б. Нуралӣев дар мавзӯи «Мақсади ниҳони сарваро-ни ҲНИ» суҳан ронда, ба


қозирин дар бораи нияти нопоки Қабирӣ ва думра-вонаш, ки рӯзи 10 деқабри соли қорӣ барои бадном қар-дани Тоҷикистон дар назди Сафоратқонаи Тоҷикистон дар шаҳри Берлини давлати Олмон гирдиҳамоӣ ташкил қарданд, маълумоти муфас-сал дод. Баъди баромади вақил қанде аз соқинони маҳалла С. Усмонов, Тағоев С., Салимова У ва қанде ди-гарон суҳан қарда, амалҳои ин ҳизбӣ террористӣ ва гирдиҳамоии қаразонаву бадқирдорона ва қоинонаи сарварони онро маҳқум на-мӯданд.

Ба ифтихори Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ соқинони маҳалла намоиши хунари ташкил на-мӯданд, ки барои бинанда-гон ҳеле қолиб бӯд.

Бешандағони деҳа дар Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» фаъоло-на иштирок намӯда, ба ифтихори санаи муборак 30- солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар ҳамдастӣ таъмиру аз навсо-зии қӯҷаҳои байни деҳаро ба уҳда гирифтанд.

н.ХОВАЛИНГ

БАРОИ ЧАВОНОН ТАМОМИ ИМКОНИЯТҲО ДАР РОҲИ ИЛМОМЌЗӢ ФАРОҲАМ ГАРДИДААСТ!



Бақои миллат ва пешравии давлат аз роҳбари олимпарвару илмдӯст вобаста аст. Шукри озодиву Истиклолият, ки барои ҷавонон имрӯз тамоми дарҳо ба сӯи илму донишмӯзӣ бозанд. Шукргузори аз он менамоем, ки мо олимони ҷавон ҳамагӯна аз баракати роҳнамоӣ ва ғамхориҳои Пешвои миллат бархӯрдор гардидаем. Фароҳам овардани шаронти мусоиди таълиму тарбияи ҷавонон, ҷалби онҳо ба маҳфилҳои илмию озмунҳои фанӣ, дастгирӣ ёфтани соҳибистеъдодҳо, навҷуину навоарӣ, ихтироқориву кашшофӣ, ташаккули нерӯи

зеҳнии дорои ҷанбаи эҷодӣ, илмӣ, муҳайё сохтани фазои мусоиди иҷтимоӣ ва амсоли онҳо тадбирҳои мебошанд, ки ба рушди тафаккури ҷавонон таъсири мусбат мерасонанд.

Дар ҳама кишварҳо имконияти дониши босифат гирифтани ва кори хуб ёфтани барои ҷавонон фарқ мекунад ва дар ҷамъияти имрӯзаи мо чунин имкониятҳои зарурӣ барои ҷавонон муҳайё карда шудааст.

Ҷиҳати дастгирии ҷавонони лаёқатманд, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳсил ба

кишварҳои хориҷӣ фиришода мешаванд, фонди махсуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дурахшандагон» тавассути Муассисаи давлатии Маркази барномаҳои байналмилалӣ ташкил дода шуд. Муассисаи мазкур ҳар сол ҷавонроно вобаста ба эҳтиёҷоти ҷумҳурий барои соҳибхистос гардидан ва ё коромӯзӣ тақмили ихтисос ба муассисаҳои таълимӣ ва илмӣ хориҷи кишвар мефиристонанд. Ҳамчунин, ҷиҳати таъмини шаффофияти қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии кишвар Муассисаи давлатии «Маркази миллии тестӣ»-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтааст. Барои таҳсили ҷавонони лаёқатманд аз оилаҳои камбизоат ва дастгирии онҳо як қатор имтиёзҳо пешбинӣ шудаанд.

Асри XXI дар ҳаёти ҷамъият марҳилаи тозаӣ бозёфтҳо ва тараққиёти илмию техники ба ҳисоб меравад. Дар ин росто, танҳо дар қараёни рушди ҳамаҷонибаи ҷаҳонбинии илмӣ, худшиносии фарҳангии таърихӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ метавонад ба рушду суботи ҷомеа мусоидат кунад.

Яке аз мушкилоти асосии ҷавонони имрӯза паст шудани ахлоқи онҳо, ба инбат нагирӣфтани дастовардҳо ва кашфиётҳои илмию назариявӣ дар муносибат ба илм ва донишмандон мебошад. Мушоҳида ва таҳлили вазъии имрӯзаи муассисаҳои илмӣ ва корхонаҳо

ташкilotҳо метавонанд шоҳиди асосии ин талафот ва аз байн рафтани олимони насли ҷавон бошад. Аз таҳлилҳо бармеоянд, ки солҳои охир ҷавонон ба илм ва корҳои илмӣ бештар рӯ оварда истодаанд. Аммо дар айни замон нафароне, ки имрӯз илми тоҷикро муаррифӣ менамоянд, синну солшон ба ҷое расидааст, яъне на ҳамаи устодон дар тарбияи шогирдон муносибати ғамхорона доранд. Чунин ҳолат зоҳиран масъалаи пиршавии кадрҳои илмиро нишон диҳад ҳам, ҳеҷ гоҳ маънои онро надорад, ки ҷавонон ба илмомӯзӣ кам тавачҷуҳ доранд. Яъне мо устодонро мебарем, бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда шогирдонро бештар дастгирӣ намоем, майлу рағбати онҳоро ба илм дучанд кунем ва шогирдоне омода кунем, ки оянда номбардори мо ва Ватани азизамон бошад.

Ёдовар мешавем, ки имрӯз ҷаҳонӣ саҳми олимони машҳури тоҷик ба мисли Абубакри Розӣ, Ибни Сино, Умари Хайём ва дигаронро, ки дар соҳаҳои гуногуни илмҳои табиӣ саҳми беназире гузоштаанд, хуб медонанд. Муҳимаш он аст, ки ҷавонон бо илми муосир барои зиндагии осудаю хушҳолонан оянда заминаи устуворро ба вуҷуд оваранд.

Амрулло НУРАЛИЗОДА - узви ҲХДТ, устоди Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

ТЕРРОРИЗМ – ДОҶЕ ДАР ҶАБИНИ БАШАР

«Террористу ифротгаро Ватану миллат ва дину мазҳаб надорад. Террорист - террорист аст ва ӯ ҳеҷ гоҳ худӣ ё бегона ва ё таҳаммулгаро буда наметавонад. Хусусияти глобалии ҳатари терроризм ва ифротгароӣ ҷиддан тақозо менамояд, ки нисбат ба ин ду мафҳум мавқеъ ва меъёрҳои ягонаву умумӣ таҳия ва қабул карда шаванд».

Ин фармудаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон водорадон месозад, то ба ин масъалаи доғ ва ҳеле муҳими ҷамъиятӣ тавачҷуҳи ҳоса зоҳир намуда, бори дигар ҳадафҳо ва моҳияти ҳатари варо онро ба ҳонандаи ғиромӣ, ҳоса ба ҷавонон ва насли наврас, ки ояндасозии Ватану миллат махсуб мебаранд ёдрас намоем. То дар ҳифзи марзу бум ва эъмори ҷамъияти сулҳбунёд ва пешрафта ҳеле хушёру зирак ва эҳтиёткор бошанд.

Борҳо донишҷӯён зимни тавачҷуҳ намудан ба ин масъала, дар қараёни соатҳои дарсӣ оид ба мубориза бар зидди терроризму ҳаракатҳои экстремистӣ бо пешниҳод намудани сулоҳи зиёд меҳоянд доираи дарк ва донишҳои худро боз ҳам васеътар намоянд. Ҷавонони хушманду воқеан донишпазири моро аслан ният, ҳадаф ва пайдоиши ин гуна равиюву ҳаракат ва ташкилоту гурӯҳҳои ҷиноӣ, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳамҷунин миллати моро низ ба ташвиш овардааст нигарон менамояд. Аз ин рӯ ҳосем, маводи мазкур хушдорсозанда ва то андозае кӯмакрасони он афрودة бошад, ки меҳоянд барои ҳифзи марзу буми аҷодӣ, сулҳу амнияти поянда ва ояндаи дурахшони кишварамон ҳамеша омода бошанд.

Экстремизм вожаи лотинӣ ба шумор рафта, мазмуни он дар вожаномаи тоҷикӣ «зиёдӣ» ё «бегона» маънидод мешавад. Ифротгароӣ мазмун ва моҳияти назария ва амалияи ниятҳои ғаразнок ва нақшаҳои худхоҳонаи унсурҳои бегонаи аз ҷониби конун манъшуда ба шумор меравад. Дар доираи феҳристи нақшаҳои разилонаи ин гуна равиюву қувваҳои ифротӣ, аъмол ба монанди зӯроварӣ, фишороварӣ ба ҳуқуқ ва озодии инсонҳо ва шаҳрвандон, ки аз ҷониби конун иҷозат дода нашудааст ба назар мерасад. Экстремист на танҳо қотил ё вайронкори маъмулӣ, балки ҷиноятпешаи хавфноке ба шумор меравад, ки дар баробари таҳрибкору ҷинояткор будан, ба ҳақ будани худ боварӣ ва эътимоди зиёд дорад.

Вакте ки қатлу ғорат ва авбошӣ

ноогоҳона содир мешавад ва содиркунандаи ин гуна ҷиноят аз қарда пушаймон шуда, амали худро дигарбора тақрор қардан намеҳояд, ин масъала саҳлтар ва аз ҷиҳати моҳият қуллан дигаргуна арзёбӣ мешавад. Аммо ғаёлияти экстремистӣ ҳеле даҳшатнок буда, домани фароҳи паҳншавии ҷиноятҳо дар доираи фарохтар дар пай дорад. Экстремистон бо ҳама гуна ноҳақӣ ва ҷиноятпеша будани худ дар амалҳои разилонашон устуворӣ зоҳир менамоянд ва ба «муваффақият»-и бебунёди худ эътимод доранд.

Агар бигӯем, ки экстремистон ҳислати манкуртиро ба хотир меоранд, ҳато наҳосем қард. Нависандаи машҳури Иттиҳоди Шӯравӣ, намоёндаи халқи қирғиз – Чингиз Айтматов, дар асарии худ «Манкурт» мафҳум ва ҳислати манкуртонро бисёр возеҳ ва рӯшан тавзеҳ додааст:

«Асирафтодагонии барои ғуломӣ пешниҳодшавандаро аввал мӯи сар метарошиданд ва баъд дар сарашон як порча аз қисмати қарданбудаи пӯсти уштуру зич мепечониданд. Пасон, дасту пойи онҳоро баста, ба қарданашон ҷубтаҳтае меовехтанд, то ки сарашон ба замин нарасад ва бо ҳамаи тарз муддати чанд рӯз ононро дар биёбони сӯзон, зери офтоби тобистонӣ мегузоштанд. Таҳти таъсири офтоби тоқатфарсо пӯсти уштур сарро фишор меод ва мӯйҳои дарозшаванда барғашта дохили пӯст даромада, афзоиш ёфтани меғиританд. Ин ҳолат азоби тоқатфарсо дошт, ки асирафтодаро то ба ҳадди беақлӣ мерасонд, ташнагиро ҳеле зиёд меафзуд ва тамоми узвҳои дарунии ӯро ба ҳоли хушк шудан мерасонд. Баъд аз гузашти чанд муддат, шахси асирафтода ё мефавтид ё аз гузаштаи худ қуллан фаромӯш қарда, барои ҳосаи ҳеш ғуломи идеалӣ - аз иродаи шахси маҳрум ва ба таври беҳудуд ба ҳоса итоткор мешуд». Ҷавонеро бо номи Жоламон, ки писари Дононбой буд, ба асорат қирити, манкурт сохта буданд. Модараш Наймон-она муддати тӯлонӣ писари худро ҷустуҷӯ дошт, вақте ки ӯро пайдо намуд, номбурда модарашро нашонохт ва бо супориши ҳосагонии худ, модарро бераҳмона ба қатл расонд.

Оварда шудааст, ки Манкурт намедонад асли ӯ кист, ватанаш қучот ва аз қучо омадааст. ӯ номи худро дар ёд надорад, қӯдақӣ ва падару модарашро низ ба хотир қирити наметавонад. Хулоса, манкурт худро ҳамчун инсонии солимақл эътироф намекунад ва ҳар қори бад ё даҳшатноке,



ки супоришаш меҳоянд, иҷро менамояд. Манкуртон мисли сагон қарат ҳосагонии худро мешиносанд. Супоришоти додашударо мисли қӯрон бидуни диду назари ҳеш, аз таҳи дил ва бесарқашӣ иҷро менамоянд. Ба манкуртон аслан қорҳои ифлос, вазнин, даҳшатнок ва ҳатарнок дода мешуд. Фармони ҳоса барои манкурт болотар аз ҳама қизи дигар буд...

Гуфтан ҷоиз аст, ки бе шаққу шубҳа дар рафтору муносибат ва қирдори террористону экстремистоне, ки тӯли солҳои охир дар ҷомеаи ҷаҳонӣ зиёдтар зухур намудаанд, аз ҷумла наҳзатиёни лаънатӣ айнан ҳамаи гуна ҳислат ва ҳусусият нисбат ба атрофиён ба назар мерасад. Террорист ва ифротгаро аз миллат, Ватан ва аз наҷоду авлоди худ андеша намекунад.

Масъалаи экстремизм ва ҷиноятҳои аз ҷониби экстремистон содиршуда ҳусусияти системавӣ дошта, он таъсири ҳатарзои худро ба ҷамъият, миллат ва ба тамоми олам мерасонад.

Бинобар ин, ҳар як шаҳрванди кишвар бояд дастаҷамъона бар зидди ин гуна ҳаракату ташкilotҳои ҷиноятпеша, ки имрӯз зарари худро бар тамоми ҷомеаи адолатпешаи олам расонида истодааст, мубориза барад.

Хотиррасон бояд намуд, ки тӯли солҳои охир ғаёлияти яке аз чунин гуруҳҳои террористӣ - ТТЭ ҲНИ, ҳеҳраи аслии худро дар рафтор ва амалҳои ифротгароёнаш нишон дод. Мувофиқи иттилоӣ воқиғаҳои аҳбори оммаи кишвар ва дигар сарчашмаҳои хориҷӣ аён гашт, ки ин ташкilot аҳдофи таҳрибкоронаву таҷрибаи манфиатҷӯнаи худро тули солҳои зиёд тақмили тақвият дода, гоҳо

зери ному парчаи ДОИШ низ ғаёлият бурда, одамонро ба сарсониву нигаронӣ, бадбахтиву ноумедӣ мувоҷеҳ қардан меҳосааст.

Чуноне ки дар боло зикр намудем, террористон ҳатто андешаи оянда ва фардои азизони ҳешро намекунанд, қалби онҳо на барои падар, на модар ва на аз барои бародару ҳосар намеҷузад. Эҳсоси худпарастонаи эшон то ба он андоза боло қирити, ки ҳатто модарони ғамхорӣ дилсӯзи худ ва падароне, ки як умр барои ба воқрасонидани онҳо шабу рӯз талош варзидаанд, қиреб меҳоянд. Ба ин гуфтаҳо ҳодисаи басо нангину ғӯшношуниди қуштори бераҳмонаи сайёҳони хориҷӣ, ки 29-уми июни соли равон дар ҳудуди деҳаи Сафобаҳши ноҳияи Данғара ба вуқӯъ пайваст, далел шуда метавонад. Дар пайи ин ҳодисаи нангин қор сайёҳи бегуноҳ аз тарафи наҳзатиён ба таври ваҳшиёна қушта ва қанди дигар захмӣ қарда шуданд.

Имрӯз вақти он расида, ки падару модарон нисбат ба сарнавишти фарзандони худ бодикқаттар бошанд, барои онҳо шаронти хуби иҷтимоӣ ва таҳсилро фароҳам оваранд. Ба бекор гаштани фарзандонашон роҳ надиҳанд, онҳоро ба меҳнати фиданоки ҷамъиятӣ ҷалб созанд ва назора кунанд, ки речаи рӯзи фарзандашон аз қадом амалҳо иборат аст.

Мо бояд ҳамагон ғаёлона ва дақиқназарона дар пешгирӣ ва баргараф намудани ин доғ – дар ҷабини аср саҳмгузор бошем!

Умедҷон ШАРИФОВ - узви ҲХДТ, устоди Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

КУРСҲОИ БОЗОМЌЗӢ ДАР РУШДИ ҶАЪОЛИЯТИ ӢИЗБИӢН МУСОИДАТ МЕКУНАНД



Давоми ду ҳафтаи охир тибки нақша-чорабиниҳои Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ чиҳати баланд бардоштани савияи дониши раисони ташкилотҳои ибтидоии Ҳизбӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон дар мавзӯи «Тақвият баҳшидани Ҷаъолияти ташкилотҳои Ҳизбӣ дар минтақаҳо ва баланд бардоштани дониши сиёсии раисони ташкилотҳои ибтидоӣ» курсҳои бозомӯзӣ доир гардид.

Дар рафти Курсҳои бозомӯзӣ кормандони масъули Дастгоҳи КИМ ҲХДТ Наимов Маҳмадулло-мудирӣ Шуъбаи таълимот, иттилоот ва таҳлил, Ҳамидиён Илҳомҷон-мудирӣ Шуъбаи кор бо ҷавонон ва занон ва Шоҳиён Абдурахим-мудирӣ Баҳши бақайдгирӣ ва кор бо созмонҳои ҷамъиятӣ, раисони Кумитаҳои иҷроияи ноҳиявӣ ва шаҳрии Ҳизб, вакилони Маҷлиси вакилони халқӣ шаҳру ноҳияҳо, раисони ташкилотҳои ибтидоии Ҳизбӣ деҳаву маҳаллаҳо ва

кормандони масъули Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон иштирок доштанд.

Меҳмонро, Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ-раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон муаррифӣ ва раҳнамоӣ карда, ба иштирокчиён моҳияти самтҳои афзалиятноки Ҷаъолияти ҲХДТ-ро шарҳу тавзеҳ меод.

Дар аксари шаҳру ноҳияҳо пеш аз оғози курси омӯзишӣ баҳшида ба эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҳсули ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта мешуданд, ки дар ин

намоишгоҳ ганҷинаҳои дастони ҳунармандони хушзавқ бо шакли услуби хоса пешкаш ва аз ҷониби масъулин ба хушнудӣ пазируфта мешуданд.

Дар қисмати расмӣ курси бозомӯзӣ масъулин дар мавзӯҳои «Тарзу услуби замонавӣ таълиғу ташвиқ бо истифода аз технологияҳои муосири электронӣ, истифодаи самарабахши ВАО дар маърақаҳои сиёсӣ», «Татбиқи қарорҳои Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва амалигардонии ҳадафҳои Оиномавӣ ва барномавии ҲХДТ дар ташкилотҳои ибтидоӣ», «Қадрҳои меҳвари рушд ва устувории давлат» ва «Вазифаҳои минбаъдаи сохторҳои Ҳизбӣ ҳудуди вилоят дар ростои татбиқи сиёсати созандаи Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон» суҳанронӣ карданд.

Дар охир иштирокдорон ба худ таассуроти нек бардошта, барои ташкили чунин курси бозомӯзӣ, ки барои баланд гардидани дониши онҳо мусоидат менамояд, изҳори миннатдорӣ баён намуданд.



ҶАРҲАНГ ТАЪАССУМГАРИ СИМОИ МАЪНАВИИ ХАЛҚ АСТ



Бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои ҳирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки соли 2018-ро Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намудааст, дар деҳаи Комсомоли ҷамоати деҳоти Заргар чорабиниҳои сиёсӣ фарҳангӣ доир карда шуд.

Мардуми ватандӯсти деҳа дар чорабиниҳои мазкур Ҷаъолони иштирок намуда, маҳсули дастранҷи худро ба маърази тамошо гузоштанд.

Инчунин, дар чорабинӣ раи-

си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Қушонӣён Сатторова Мунаввара ва кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ноҳиявии Ҳизб иштирок намуда дар назди ҷамъомадагон оид ба самтҳои афзалиятноки Ҷаъолияти Ҳизб, ватандӯстӣ, омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, риояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», пешгирии шо-

миллави ҷавонон ба Ҳизбу ҳаракатҳои ифротгарой, Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018 - 2028», ҷалби ҷавонон ба қорҳои ҳонаги ҳунарҳои мардумӣ дар заминаи эълон кардани соли 2018 Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба хотири паст кардани шиддати бекорӣ ва фаро гирифтани сокинон бо шугӯ, тарғиби нақши урфу одат ва анъанаҳои неки мардумӣ дар байни сокинон бо мақсади тарбияи ахлоқи маънавиӣ ҷома баромадҳо намуданд.

Дар қисмати фарҳангии чорабинӣ масъулин аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ, ки бо шавқу ҳаваси зиёд маҳсули дастони хешро ба намоиш гузошта буданд дидан намуда, ҳунармандону аҳли заҳмати деҳаро барои боз ҳам рушд додани ҳунарҳои мардумӣ, омӯзондани ҷалб кардани ҷавонон ба касбу ҳунарҳои мардумӣ тавсияҳои судманд доданд.

«ҚУШОНИӢН

ВАЗӢИ ОГОӢИИ МАРДУМ АЗ ХАТАРӢОИ ӢАӢОНИ МУОСИР МАСЪАЛАИ ТАҚДИРОЗ АСТ

Дар ташкилоти ибтидоии Ҳизбӣ «Ализода»-и шаҳри Норақ вобаста ба самтҳои афзалиятноки Ҷаъолияти Ҳизбӣ хониши сиёсӣ баргузор гардид.

Дар хониши сиёсӣ кормандони масъули Кумитаи иҷроияи шаҳрии Ҳизб Фирдавс Ғафурзода ва Сатторов Ҳасан иштирок намуданд.

Масъулин дар назди ҷамъомадагон оид ба самтҳои афзалиятноки Ҷаъолияти Ҳизбӣ, аз байн бурдани таассуби динӣ

ва ҳурофотпарастӣ, баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардум аз хатари терроризму экстремизм ва роҳҳои пешгирӣ аз он, пешгирӣ аз бегонапарастиву майл ба фарҳанги бегона, муковимат бо коррупсия, пешгирӣ аз истифодаи нодурусти технологияи муосир ва шабақаҳои иҷтимоӣ андешаронӣ намуда, онҳоро барои тарбияи нодурусти фарзандон, аз даст надодани хушӯриву зиракии сиёсӣ, ба волидайн Ҷаъонидани моҳияти хизмат дар сафи Артиши миллий



ва ҷалби наврасону ҷавонон ба донишандӯзиву касбу ҳунарҳои мардумӣ тавсияҳо доданд.

ш.НОРАҚ



ӢАӢОҢ ДАР ЯҚ ӢУМЛА

► Дар музофоти Фароҳи қисми ғарбии Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон зимни зарбаҳои ҳавоӣ 19 террорист маҳв карда шуда, 7 нафари дигар ҷароҳат бардошт;

► Дар маркази тадқиқоти қайҳонии шаҳри Бангалори Ҳиндустон тарқиш ба амал омад, ки бар асари ҳодиса як қорманди маркази тадқиқоти қайҳонӣ ба ҳалокат расида, се тани дигар ҷароҳат бардоштанд;

► Дар яке аз қорҳонаҳои истеҳсолии шаҳри Санто-Домингои қисми шимолу шарқии Ҷумҳурии Доминикан аз зарфи дорони газ тарқиш рух дода, дар пайи ҳодиса 4 нафар ҷон бохта, 84 тани дигар заҳмӣ шуданд;

► Дар вилояти Бани-Суайфи Миср автобуси мусофирбар бо нақлиёти боркаш бархӯрд, ки ин ҳодиса боиси марги 8 нафар ва заҳмӣ шудани 19 каси дигар гардид;

► Дар штати Синалоаи Мексика ҳавопаймои тамғаи Сесна ба болои яке аз биноҳо бархӯрда, баъдан оташ гирифт, ки бар асари ҳодиса 4 нафар ба ҳалокат расида, чанд тани дигар ҷароҳат бардоштанд;

► Дар ҷазираи Стюарти Зеландияи Нав 145 делфин дар соҳил дармонд, ки дар натиҷа то омада расидани наҷодихандагон аллақай нисфи делфинҳо дар соҳил талаф ёфтанд;

► Дар вилояти Сичуани Ҷумҳурии Мардумии Чин автомашинаи сабукрав ба истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ шадидан бархӯрд, ки ин ҳолат боиси марги 7 кас ва ҷароҳат бардоштани 4 нафари дигар гардид;

► Дар идомаи эътирозҳо дар Фаронса ба афзоиши баҳои сӯхт ва молиётҳо, ки нооромии ношӣ аз он аз чанд ҳафта пеш саросари ин кишварро фаро гирифтааст, мақомоти шаҳри Тулуз рӯзи якшанбе эълон карданд, ки 57 нафар аз ҷумла 48 нерӯи полис дар ҷараёни даргириҳои шанбе заҳмӣ шуданд ва панҷ нафар аз нерӯҳои полис ҳам бистарӣ шуданд;

► Порлумони Британия 200-саҳифа санади дохилии Facebook-ро нашр кард, ки мутобиқи он соли 2012 раҳбари ширкати Facebook Марк Зукерберг бо боварӣ гуфта буд, ягон маълумоти қорбарон аз як барномасоз ба дигаре намегузарад, аммо баъди се сол маълумоти 87 миллион қорбари ин шабака дар ихтиёри ширкати Cambridge Analytica қарор гирифт;

► Дар қисми шимолии Кипр боришот обҳезиро ба амал овард, ки бар асари ин офати табиӣ се нафар ба ҳалокат расида, чанд нафари дигар бенишон гардиданд;

► Дар штати Викториаи Австралия сӯхтори бешазор ба амал омад, ки алангаи оташ ба масоҳати 40 га паҳн гардида, боиси қӯҷонидани ҳазорҳо нафар сокинони атроф ба қойҳои беҳавф гардидааст;

► Дар баҳри Миёназамин муҳофизони наздисоҳилии Либия аз 25 нафар гурезаҳои африқоӣ 10 нафарашонро, ки киштии онҳо 12 рӯз бе сарнишин шино мекард, наҷот доданд;

► Дар кишвари Краснодари Федератсияи Россия нақлиёти ёрии таъҷилӣ ба нақлиёти сабукрав бархӯрд, ки дар натиҷа 6 нафар, аз ҷумла 2 қӯдак ҳалок шуда, 4 нафари дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд;

► Дар қисми ҷанубии Арманистон тарма фаромада, хизматчиёни ҳарбиро зер кард, ки ҳанӯз тақдири аксарияташон номаълум боқӣ мемонад.



**ҲАМРОЗИ
ХАЛҚ**

Муассис:
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Масъули ҷоп:
Орзу ҲАМИДИӢН

Ҳайати мушовара:
Давлатшоҳ ГҮЛМАҲМАДЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,
Аловуддин АМИРЗОДА,
Ҳусейн САИДОВ

Тарроҳ:
Ҳусрав МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири чандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат нақунанд ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дӯш нагирад.

Ақсу дархост ва номаҳо ба муаллифонашон баргардонда намешаванд. Ба дурусти далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳои истифода шудаанд, муаллифонашон масъулият доранд.

Нашрия тахти
рақами 627 дар
Вазорати Фарҳанги
Ҷумҳурии
Тоҷикистон сабти
ном шудааст.

Суроға:
735140, ш. Бохтар,
қӯчай Айни-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Ҷопхонаи ҚДММ «Шоҳин-С», теъдод: 11400 нусха

